

Ми
тоз 2
М-63

КАРОМАТУЛЛОХИ МИРЗО

ҚАҲРАМОН



ББК 82.3 (2 точик)+83.3(0)9

K-27

К-27. Қаҳрамон. Кароматуллоҳи Мирзо, – Душанбе: «Маориф», 2015, 10 саҳ.

Як силсила хикояҳои Нависандай халқии Тоҷикистон, барандаи Ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ Кароматуллоҳи Мирзо аз ҳаёти тифлон ва хонандагони синни мактабӣ таълиф шудаанд. Ҷанде аз онҳо ҳоло манзури хонандагони арҷманд мегарданд, ки хонданӣ, шавқовар ва пандомезанд.

КИТОБРО ДАР МУҲЛАТИ ҚАЙДШУДА БАРГАРДОНЕД

Мел тоғыз
М-63

ҚАҲРАМОН

Салимчон гову гүсфандонашонро ба подаço ҳай карда, зуд ба хона баргашт. Падараш болои кати миёни ҳавлӣ, ки таги хавозаҳои баланди ток гузошта шуда буд, нишаста чой менӯшид. Салимчон ҳам ба пахӯли ӯ гузашт. Чой нӯшид, косаи ширчояшро саросема ҳӯрду лаби дастархонро қат карда аз чой бархост.

— Кучо?— пурсид падар пиёлаи чойи дасташро пеши чойник, болои лаълӣ монда.

— Мактаб меравам, — гуфт Салимчон.

— Не, имрӯз ту мактаб намеравӣ, — гуфт падар косаи холии ширчойро аз пешаш як тараф тела дода.

Ин талаби падар барои ӯ ногаҳонӣ буд. Имрӯз онҳо иншо доранд, иншои чорякӣ. Чанд рӯз боз тайёри мединд, бисёр хонд, шеър аз ёд кард. Бачаҳои сининф мегӯянд, ки аз иншо баҳои панҷ боз насиби Салимчон мешавад. Худаш ҳам ҳамин хел орзу дорад... Аммо ҳоло падар мегӯяд, ки ӯ ба мактаб наравад. Ин чӣ хел мешавад? Ба он кас фаҳмондан осон не

— Ҳа, чӣ шах шуда мондӣ? Рав, дастата дар ҷӯйбор шӯю пеши ман омада шин, — падар ба тарафи ҷӯй, ки аз таги чормағзи канори ҳавлӣ шилдирросзанон ҷорӣ буд, нигоҳ кард.

— О, имрӯз мо имтиҳон дорем, иншо. Муаллим ҷанг мекунанд, — гуфт Салимчон.

— Кори ман аз имтиҳони ту зарур, — гуфт падар.

Кори зарур? Кори зарури падар ҳамин, ки ҳоло каландро мегираду сахро меравад, пахта об меди-

КДБҶ ба номи
М. МИРЗАКАНОВ

2686 218



ҳад. Вақтҳои охир ҳоли ӯ ҳамин. Салимчон дар ин чиҳат ба ӯ ёрӣ расонда наметавонад. Ё падар ягон хидмати дигар мефармояд? Нигоҳубини гӯсола, барраю бузғолаҳо? Барои ин ҳозир модараш меояд, ӯ дар ҷойи дур не, дар ҳамин деха, дар хонаи модар-калонаш.

— Ҳозир очаам меоянд, — гуфт Салимчон.

— То омаданаш шин! — амр дод падар ва дигар сухане нагуфта бурутҳои сип-сиёҳи дарозашро миёни ангуштон тоб медод. Баъд болиштҳоро ба таги бағал кашида, болои кӯрпача ёзид.

— Шумо, имрӯз кор намеравед?

— Не, — бо дили ноҳоҳам ҷавоб дод падар.

— Бозор меравед?

— Ҳа.

— Ҳамроҳи амаки Ҳафиз?

— Ҳа! Ҳа! — дод зад падар ва бо ғазаб давом дод: — Чӣ, ту прокурорӣ, ки ин қадар маро пурсуҷӯ карда истодай? Дам шин, дигар гап назан!

Амаки Ҳафизро хурду қалони деха медонанд. Бозоргард, дар ҳеч ҷой кор намекунад, бо даллолию ҷаллобӣ рӯз мегузаронад, хонаҳои зебо, мошини нави «Волга» дорад. Як писари ӯ ҳамроҳи Салимчон меҳонад. Аз кору кирдори падар ҳамин Субҳон ҳам дар хичолат. Падар бисёр дурӯғ мегӯяд. Як рӯз бузи кампири Ҳасратбегимро дар пеши назари бачаҳо сӣ сум ҳарид, чор қадам аз пеши хонаи ӯ дур рафта, ба мӯйсафеди Ҳотам воҳӯрд. Садҳо қасам ҳӯрд, ки барои савоб бузи кампирро 50 сум ҳаридашт ва боз барои савоб бо ҳамин нарҳ онро ба бобои Ҳотам



мефурӯшад. Дар рӯзи равшан фиребгарӣ кардани амаки Ҳафиз, аз ҳад зиёд дурӯғ гуфтаний вай бачаҳоро дар ҳайрат оварда буд. Бовар намекарданد, ки як мӯйсафед ҳамин хел дурӯғ мегӯяд. Ана ҳамин одам, ки Салимҷон бисёр бад мебинадаш, рӯзҳои охир ба падари ў ҳамнишину рафиқ шудааст. Дар деха ҳам акнун инро ҳама медонанд. Рӯзи гузашта бачаҳо ба Салимҷон хандида гуфтанд, ки бобои Ҳафиз шогирд ёфтааст, падари Салимҷон шогирдаш.

— Ту, бачам, — падар пас аз хело ҳомӯш истодан ба Салимҷон рӯй овард: — Ҳоло ҳеч чӣ намедонӣ. Барои он ки одам нағз зиндагӣ кунад, камтар ҷунбидан лозим. Очаат кор накунад, аз дasti тую ҳоҳару додаракот кор наояд, як маоши падар қатӣ рӯз гузарондан душвор...

Ин хел маҳрамона ба Салимҷон рози дил гуфтани падар ўро дар тааҷҷуб монанд. Вай аспло Салимҷон ва ҳатто модари ўро лоиқи гапу маслиҳат намедонад. Ҳоло гӯё Салимҷон одами калон буд, ки падар пеши вай ҳасрат мекард:

— Бо ин амаки Ҳафиз рафиқу ҳамроҳ шуданам ҳам аз туфайли шумоҳо... Як рӯз-ним рӯз бозоргардӣ карда, се-чор танга меёбам, бачам.

Падар боз ба сухан омада, чизе гуфтаний буд, ки дарвоза тақ-тақ шуд. Ў ба рӯйи падар нигариста монд.

— Кӣ бошад? — гӯён вай нимхез шуд ва ба Салимҷон таъкид кард. — Агар бригадир бошад, отам нест, гӯй, касал, дуҳтур рафтанд, гӯй.

Салимҷон ҳанӯз фурсати гап наёфта буд, ки аз паси дарвоза овози саркор ба гӯш расид.

— Раҷабмурод, ҳой Раҷабмурод! — мегуфт ў.



— Лаббай гўй, лаббай гўй, отам нестанд, касаланд, гўй,— Раҷабмурод як кўрпача ва чанд болиштро ба болои сараш кашид.

— Лаббай, чӣ мегӯед? — Салимчон аз кат фуромада, тарафи дарвоза қадам монд.

— Э нарав, бачам, отам нестанд гўю мон, — падар аз ҷояш хеста, аз лаби чомаи Салимчон ақиб кашид.

— Отат кани, Салимчон? Гўй, ин тараф барояд, — овози саркорро шуниданд падару писар.

— Гўй, гўй, нестанд гўй... Ҳозир ман ба ту афсона хондам? Ҳамааш аз туфайли шумоҳо, падарам нестанд гўй, — падар аз писараш ёрӣ меҳост. Ҳоли ӯ раҳмовар буд, вале дурӯғ гуфтан барои Салимчон бисёр гарон менамуд. Дурӯғгўйиҳои амаки Ҳафиз ба хотираш омад, ки бачаҳо ба ӯ меҳандиданд. Ӯ намехост, ки падараш бо ин одам ҳамроҳ шавад, ба монанди ӯ бошад.

— Гўй, ман барои ҳамин тую аз мактаб нигоҳ дошта будам. Гўй, ки отам нестанд, — кому забони падар аз ҳаяҷону изтироб хушк шуда буд.

Салимчон дурӯғ гўяд? Дар бораи дурӯғгўйҳо, ин хислати пасти одамон, ҳикояю афсона ва қиссаҳои бисёре хондааст. Онҳоро ҳама мазаммат мекунанд. Муаллим ҳам насиҳат мекунанд, ки талабаҳояш дурӯғгўй нашаванд. Шеърҳо меҳонанд дар ҳаққи дурӯғгўйҳо. Ҳамаи инро дидаю дониста ӯ дурӯғ гўяд? «Дурӯғ нагуфтан ҳам қаҳрамонӣ аст», — гуфта буданд муаллим. Дурӯғгўйӣ — хиёнат. Салимчон талабаи аълоҳони синф аст. Вай меҳоҳад ба монанди одамони неке бошад, ки дар китобҳо тасвир ёфтаанд.



– Раҷабмурод, ҳой Раҷабмурод! – овози саркор боз баланд шуд. Ў дарвозаро тақ-тақ зад. Занчири дарвоза қарангос садо дод. Аз ин ҳол падари Салимчон нооромтар гашт.

– Гўй, гап зан, «падарам нестанд», гўй, забон надорӣ? Гунг шудӣ? – тоқати падар тоқ шуда буд. Салимчонро ба пеш тела дод. Вай ақиб гашт.

– Охир, шумо ҳаминчо-ку, ман дурӯғ намегӯям, – гуфт.

– Гап зан, гап зан, мана шармандаю беобрӯ накун, гап зан, овозатро барор, – овози падар ба хаёли Салимчон хиррӣ шуда буд.

– Гап мезанам, – гуфт.

– Гап зан.

– Лаббай.


– Отат каний?

Салимчон боз чӣ ҷавоб доданашро надониста монд. Замину замон ба хаёли ў хомӯш монда буд. Вале мешунид, ки падараши таъкид мекард: «Гап зан, гўй, отам нестанд...».

Қомати Салимчон, ки гӯё дар ин лаҳзаҳо зери бори гароне буд, оҳиста-оҳиста рост шуд. Овози падараши дигар ба гӯши ў намеомад. Вай ҷуръат пайдо кард.

– Падарам, дар хона, дар ҳаминчо, – овози қарангосии Салимчон баланд гашт.

Саркор дарвозаро кушод. Салимчон бори гаронро аз дӯш фиканда буд, ки худро сабук ҳис кард. Офтоб, замину замон ба назараш зебо намуд. Ба хаёлаш ў қаҳрамон шуда буд.



КДБЧ ба номи
М. МИРШАКАР
ТОЛОРИ КИЭМАТРАСОНӢ
БАРОИ ҲОНАНДАГОНИ СИНӢ
ХУРДИ МАҚТАВӢ

КАРОМАТУЛЛОҲИ МИРЗО

ҚАҲРАМОН

Мухаррир

Амирхон Ахмадхонов

Мухаррири техникӣ

Робия Абдуллоева

Тарроҳ ва ороишгар

Фирдавс Давлатбеков

Рассом

Хусейн Чилаев

Хуруфчин

Суруш Зайнiddинов

Ба чопаш 12.01.2015 имзо шуд. Андозаи 60x84 1/16.

Коғази бурандуд. Чопи оғсетӣ. Ҷузъи чопӣ 0,5.

Гарнитура Times New Roman Tj.

Адади нашр 5000 нусха. Супориш № 35/2015

Муассисай нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.

734024, Душанбе, кӯчаи А. Дониш, 50.

Тел: 98-552-89-89. E-mail: najmiddin64@mail.ru



9789994712700